



МАВЗӢҲОИ АСОСӢ:

- **Беҳтар гардидани фазои сармоягузорӣ дар баҳши сайёҳӣ**
- **Ҳамкорӣ бо шарикон**
- **Омодагӣ ба ҷаласаи навбатии Шӯрои машваратӣ**

БЕҲТАР ГАРДИДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР БАҲШИ САЙӢҲӢ

Гуруҳи корӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар баҳши сайёҳӣ бо мақсади иҷрои сарҳати 3, банди 3 Протоколи ҷаласаи 10-уми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ аз 19-уми октябри соли 2012, №1с/12.2-13 мувофиқи банди 8 Низомномаи Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2006 №590 тасдиқ карда шудааст, таъсис дода шуд.

Дар ҷаласаи якуми гуруҳи корӣ, ки тахти сарвариин З. Завқиев –роҳбари гуруҳи корӣ сурат гирифт, нақшаи кории алтернативии гуруҳи корӣ пешниҳод ва мавриди муҳокима қарор дода шуд. Дар муҳокимаи нақшаи корӣ аъзои гуруҳи корӣ мароқи баланд зоҳир намуда омодагии худро барои иҷрои ҳадафҳои дар пеш истода баён намуданд. Қайд карда шуд, ки лоиҳаи нақшаи корӣ ба ҳар як аъзои гуруҳи корӣ тақсим карда шавад ва тағйироту иловаҳо ба он ба Котиботи Шӯрои машваратӣ то ҷаласаи дуюм пешниҳод карда шаванд. Ҳамчунин, тақлиф карда шуд, ки бо сабаби гуногунҷанба будани баҳши сайёҳӣ намояндагони Вазорати фарҳанг, Агентии омор, Хадамоти муҳоҷират, Вазорати кишоварзӣ, Сарраёсати қушунҳои сарҳадӣ ва Кумитаи давлатии амнияти миллий, ки ҳангоми иҷроиши вазифаҳои худ бевосита бо сайёҳон сару кор мегиранд, ба гуруҳи корӣ шомил карда шаванд.

Дар ҷаласаи дуюми гуруҳи корӣ аъзои нави гуруҳи корӣ, ки аз тарафи тарафи сохторҳои давлатӣ ҷиҳати иштирок дар кори гуруҳ тавсия шудаанд, ба гуруҳи корӣ ҳамроҳ карда шуданд. Дар ин ҷаласа низ муҳокимарониҳо оид ба таркиб ва муҳтавои нақшаи корӣ идома ёфт. Дар ҷаласа қарор қабул карда шуд, ки бо дарназардошти тақлифу эродҳои аъзои гуруҳ нақшаи корӣ тақмил дода шавад. Дар баробари ин рӯйхати кӯмакҳои шарикони рушд вобаста ба бандҳои



дахлдори нақшаи гуруҳи корӣ муайян ва мушаххас карда шуда, ҳама тавсияҳои аъзои гуруҳ дар маҷмӯъ ба ҷаласаи ояндаи гуруҳи корӣ пешниҳод карда шаванд.

Дар ҷаласаи сеюми гуруҳи корӣ Завқичон Завқиев қайд кард, ки вобаста ба натиҷаи фаъолияти гуруҳи корӣ ҳисобот таҳия хоҳад шуд ва он бояд маълумоти пурраро оид ба вазъи кунунӣ, мушкилоти ҷойдошта ва тавсияҳо оид ба ҳалли мушкилоти ҷойдошта дар бар гирад. Дар ҷаласа аз аъзои гуруҳи корӣ – намояндагони Вазорати фарҳанг, Агентии омор, Хадамоти муҳочират, Вазорати кишоварзӣ, Сарраёсати қушунҳои сарҳадӣ ва Кумитаи давлатии амнияти миллӣ хоҳиш карда шуд, ки мушкилоти соҳавии рушди баҳши сайёҳиро барои муҳокима ба ҷаласаҳои ояндаи гуруҳи корӣ пешниҳод намоянд. Дар ин ҷаласа қарорҳои зерин қабул карда шуд: нақшаи корӣ бо дарназардошти тағйироту иловаҳо қабул карда шуда, тарҷумаи англисии он ба шарикони рушд равон карда шавад; корҳои зарурӣ ҷиҳати иҷроиши чорабиниҳои бандҳои он аз ҷониби мақомотҳои давлатӣ, ширкатҳои ассотсиатсияҳои сайёҳӣ иҷро карда шавад; ҳар як масъалаи рушди ин баҳш аз тарафи баҳши хусусӣ, коршиносони соҳа бо иштироки шарикони рушд дар ҳамкорӣ бо идораҳои давлатӣ баррасӣ карда шавад; ба вазорат ва сохторҳои дахлдор оид ба баҳодиҳии вазъи кунунӣ ва пешниҳод намудани мушкилоти соҳавии онҳо мактуб равон карда шавад.

Дар ҷаласаи 4-уми муштараки гуруҳи корӣ байниидоравӣ ва гуруҳи шарикони рушд, ки рӯзи 2-юми августи соли 2013 дар офиси КБМ баргузор гардид, роҳбари гуруҳи корӣ З. Завқиев дар асоси машварат ва мувофиқа бо шарикони рушд, баҳши хусусӣ ва дигар аъзои гуруҳ қайд кард, ки гуруҳи корӣ бояд фаъолияти самаранок намояд. Барои ин зарур аст, ки фаъолияти гуруҳи корӣ ба чор самти зерин равона карда шавад: 1) зергуруҳи корӣ оид ба хизматрасонӣ дар фурудгоҳҳо, дигар гузаргоҳҳои сарҳадӣ ва омӯзиши хадамоти хизматрасонии муштариён, 2) зергуруҳи корӣ оид ба равондид ва бақайдгирӣ, 3) зергуруҳи корӣ оид ба иҷозат ва иҷозатномадиҳӣ, 4) зергуруҳи корӣ оид ба маълумот ва омор. Кристофер Миллер роҳбари намояндагии КБМ баромад намуда фаъолияти гуруҳи кориро дар чор самти қайдшуда дастгирӣ намуд.

Ҷамчунин, Завқичон Завқиев ба зергурӯҳҳои корӣ мушовири байналмилалӣ профессор Филипп Риддро муаррифӣ намуд, ки бо даъвати сафорати Британияи Кабир барои кӯмаки машваратӣ намудан ба гуруҳи корӣ дар коркади тавсияҳо ҷиҳати рушди сайёҳии Тоҷикистон ташриф овардааст. Ба ҳар як зергурӯҳ тавсия дода шуд, ки барои худ нақшаи корӣ тартиб дода онро бо мушовири байналмилалӣ ва роҳбари гуруҳи корӣ мувофиқа намоянд, ки ин аз ҷониби аъзоёни зергурӯҳҳо дастгирӣ карда шуд.



Чаласаи 5-уми муштраки гуруҳи кории байниидоравӣ ва гуруҳи шарикони рушд рӯзи 13-уми августи соли чорӣ дар дафтари кории КБМ баргузор гардида, дар он вохӯриҳо бо зергуруҳҳои корӣ доир карда шуданд. Чаласаи якуми зергуруҳи корӣ оид ба хизматрасонӣ дар фурудгоҳҳо ва дигар гузаргоҳҳои сарҳадӣ ва омӯзиши хадамоти хизматрасонии муштариён, зергуруҳи корӣ оид ба раводид ва бақайдгирӣ, зергуруҳи корӣ оид ба иҷозат ва иҷозатномадиҳӣ ва зергуруҳи корӣ оид ба маълумот ва оморро Кристофер Миллер ифтитоҳ намуда, қайд кард, ки дар ин чаласа нақшаи кории ҳар як зергуруҳи корӣ бояд муайян ва мушаххас карда шавад. Чихати иҷроиши вазифаҳои худ бошад, ҳар як зергуруҳи корӣ вазифадор карда шуд, ки ба хадамот ва сохторҳои марбута сафари корӣ баргузор намуда бо вазъи кунунӣ ва мушкилоти ҷойдошта аз наздик шинос шаванд. Баъд аз сафарҳои корӣ аз ҷониби зергуруҳи ӯҳдадор гардиданд, ки ба роҳбари гуруҳи корӣ оид ба вазъи кунунӣ ва тавсияҳо бо мақсади бартараф намудани мушкилоти ҷойдошта маълумотномаи хаттӣ пешниҳод намоянд. Ҳамоҳанг намудани сафарҳои кориро ба сохторҳои марбута Котиботи Шӯрои машваратӣ ба уҳда гирифт. Котиботи Шӯрои Машваратӣ баъд аз омӯзиш ин тавсияҳоро ба Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ барои баррасӣ ва қабул намудани қарорҳои лозимӣ пешниҳод хоҳад намуд.

ҲАМКОРӢ БО ШАРИКОН

Рӯзи 30 июли соли 2013 вохӯриҳои дучониба миёни Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Муовини Роҳбари Дафтари ҳамкориҳои Швейтсария Николас Гюгас ва Роҳбари Корпоратсияи Байналмилалии Молиявӣ гузаронида шуданд.

Дар вохӯриҳои мазкур масъалаи ҳамкории ҷонибҳо вобаста ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар баҳши сайёҳӣ баррасӣ гардид.

Дар ҷавоб ба дархости Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ҷонибҳо изхори омодагӣ намуданд, ки ҷихати татбиқи Нақшаи амали гуруҳи кории байниидоравӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар баҳши сайёҳӣ кӯмакҳои техникӣ мерасонанд.

Ҳар ду ҷониб ба ҳулосае омаданд, ки вохӯриҳои муштраки Гуруҳи кории байниидоравӣ ва Гуруҳи кории шарикони рушд оид ба сайёҳӣ гузаронида шавад.

Рӯзи 31 июли соли 2013 дар дафтари Котиботи вохӯриҳои ҳайати Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар



намудани фазои сармоягузорӣ бо Филип Ридл мушовири ширкати “VSO International” вобаста ба баҳши сайёҳӣ баргузор гардид.

Дар рафти мулоқот як қатор масъалаҳои вобаста ба беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ дар баҳши сайёҳӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Бо қаноатмандӣ аз ҷониби роҳбари Котибот зикр гардид, ки Сафорати Британияи Кабир чунин як коршиноси соҳаро ҷиҳати расонидани кӯмак ба ҷониби Тоҷикистон дар самти беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ дар баҳши сайёҳӣ ҷалб намудааст.

Ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки намояндаи “VSO International” дар Тоҷикистон тавсияҳои мушаххаси худро барои беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар баҳши сайёҳӣ пешниҳод менамояд ва ҷониби Котиботи Шӯрои машваратӣ онҳоро якҷо бо тавсияҳои худ ҷамъбаст намуда ба ҷаласаи ояндаи Шӯрои машваратӣ равон мекунад.

Фаъолияти Профессор Филип Ридл вобаста ба масоили рушди баҳши сайёҳӣ шаш моҳи дигар идома хоҳад кард.

Ҷонибҳо изҳор доштанд, ки ҳамкориҳои судмандро дар ин самт идома хоҳанд дод.

Рӯзи 1-уми августи соли 2013 Завқичон Завқиев - Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ бо ҷаноби Томаззо Чиерчия (коршинос оид ба беҳтар намудани баҳши хусусӣ) - Роҳбари ҳайати Бонки Ҷаҳонӣ оид ба санҷиш ва ихтисори номуайяниҳои танзимкунӣ ва татбиқи меъёрҳои танзимнамоӣ дар Тоҷикистон вохӯрӣ намуд.

Дар рафти вохӯрӣ масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ қарор гирифтанд: а) муҳокимаи рушди то кунун ба дастамада, инчунин қадамҳои минбаъда; б) таъмини дастгирии Шӯрои машваратӣ ва ҳамаҳангсозӣ оид ба татбиқи нақшаҳои муштарак; в) гузаронидани мулоқотҳо бо намояндагони баҳши хусусӣ.

Дар ҷавоб ба дархости ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ, ҷониби Котибот розӣ шуд, ки ҷиҳати ташкил кардани мулоқот бо соҳибкорони вилоятҳои Сӯғду Хатлон мусоидат намояд.

Зикр гардид, ки ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ ният дорад баъд аз анҷом расидани чараёни гузаронидани таҳлилҳо ҳулосаҳои худро ба ҷаласаҳои ояндаи Шӯрои машваратӣ пешниҳод намояд, ки он аз ҷониби Котибот пазируфта шуд.

Аз ҷониби ҳайати Бонки Ҷаҳонӣ дархост карда шуд, ки ҷиҳати ба роҳ мондани шакли электронии иҷозатҳо ба Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва



идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмаки техникӣ расонад, ки он аз ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфт.

Рӯзи 02 –юми августи соли 2013 ҷаласаи муштаракӣ гурӯҳи кории идоравӣ ва шарикони рушд оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар баҳши сайёҳӣ дар Тоҷикистон баргузор гардид.

Роҳбари гурӯҳи корӣ, Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ - Завқичон Завқиев ҷаласаи 4-уми муштаракӣ гурӯҳи кории идоравӣ ва шарикони рушдро ифтитоҳ намуда бори дигар оид ба муҳимияти масъала таъкид карданд. Гурӯҳи корӣ вазифадор аст, ки тамоми паҳлӯҳо ва масъалаҳои рушди баҳши сайёҳиро таҳлил намуда, тавсияҳои худро доир ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар баҳши сайёҳӣ дар як баста ба ҷаласаҳои ояндаи Шӯро пешниҳод намояд.

Аз ҷониби шарикони рушд Кристофер Миллер – Роҳбари Намояндагии Корпоратсияи Байналмилалӣ Молиявӣ дар Тоҷикистон баромад намуда қайд карданд, ки шарикони рушд ба рушди баҳши сайёҳии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавасманданд ва омодаанд ба ҷониби Тоҷикистон дар таҳия, қабул ва татбиқи ин ислоҳот кумакҳои техникӣ расонанд. Роҳбари Намояндагии Корпоратсияи Байналмилалӣ Молиявӣ дар Тоҷикистон ба ҳозирин доктор Филипп Ридл – мушовири байналхалқӣ оид ба баҳши сайёҳиро муаррифӣ намуд, ки аз ҷониби Ҳукумати Британияи Кабир ба ин мақсад ҷалб шудааст.

Роҳбари гурӯҳи корӣ дастур дод, ки доктор Филипп Ридл ба зергурӯҳҳои корӣ ҳамчун мушовир ҳамроҳ карда шавад.

Дар навбати худ, Доктор Филипп Ридл қайд кард, ки Тоҷикистон ҳамаи шароитҳои мусоидро барои рушди сайёҳӣ соҳиб аст ва раванди рушди он дар роҳи дуруст қарор дорад.

Дар ҷаласа, ба зергурӯҳҳои корӣ тавсия дода шуд, ки чиҳати татбиқи нақшаи амал фаълоне кор бурда, тавсияҳои худро барои беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ дар баҳши сайёҳӣ то октябри соли ҷорӣ пешниҳод намоянд.

Рӯзи 07-уми августи соли 2013 вохӯрии навбатии Завқичон Завқиев - Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ бо профессор Филипп Ридл – мушовири байналхалқӣ оид ба баҳши сайёҳӣ баргузор гардид.

Дар вохӯрӣ масъалаҳои вобаста ба зергурӯҳҳои дахлдори гуруҳи корӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар баҳши сайёҳӣ ва анҷом додани



корҳои мушаххас дар моҳҳои август, сентябр ва октябр аз ҷониби зергуруҳҳои мазкур баррасӣ гардид.

Вобаста ба ин нақшаи кории ҳар як зергуруҳ таҳия ва барои иҷроиш пешниҳод гардид. Дар қадами минбаъда ҳар як зергуруҳро зарур аст, ки аз рӯи нақшаи худ фаъолияти самаранок барад.

Рӯзи 28-уми августи соли 2013 воҳӯрии Завқичон Завқиев - Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ бо Улф Ҳиндстром- Роҳбари Намояндагии Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд дар Тоҷикистон ва Собир Алиев – бонкдори Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд дар Тоҷикистон баргузор гардид.

Роҳбари Котибот Завқичон Завқиев ба ҷониби Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд дар Тоҷикистон ҷиҳати дастгирии Шӯро ва Котиботи он изҳори қаноатмандӣ намуда, иттилоъ дод, ки корҳои омодагӣ ба ҷаласаи навбатии Шӯрои машваратӣ идома доранд. Вобаста ба ин хабар дода шуд, ки Гуруҳи кории байниидоравӣ ва Гуруҳи кории шарикони рушд оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ тибқи Нақшаи амали таҳияшуда фаъолиятҳои худро ҳамоҳанг карда истодаанд. Махсусан дар чор самти муҳим, аз ҷумла: **а)** иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳӣ; **б)** равондид ва бақайдгирӣ; **в)** хизматрасонӣ дар фурудгоҳҳо, дигар гузаргоҳҳои сарҳадӣ ва омӯзиши ҳадамоти хизматрасонии муштариён; **г)** омор ва маълумот корҳои лозимӣ бомаром идома доранд.

Аз ҷониби Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд дар Тоҷикистон хабар дода шуд, ки қарорҳои меҳнатии кормандони нави Котибот дар мӯҳлатҳои кӯтоҳтарин аз ҷониби Бонк имзо хоҳанд шуд.

Рӯзи 30-уми августи соли 2013 воҳӯрии Завқичон Завқиев - Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ бо хонум Марша Олив - Роҳбари Намояндагии Бонки Ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон баргузор гардид.

Зимни воҳӯрӣ масоили тақвияти ҳамкориҳои Шӯрои машваратӣ ва Котиботи он бо Бонки Ҷаҳонӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Дар натиҷаи воҳӯрӣ ҷонибҳо ба мувофиқа омаданд, ки ҳамкориҳои дуҷонибаро вобаста ба гузаронидани ислоҳот дар самтҳои суғурта ва рушди бахши хусусӣ тақвият хоҳанд дод.



Рӯзи 5 сентябри соли 2013 мулоқоти кори ғайрирасмии Завқичон Завқиев - Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Нуъмон Абдуҷаборов - мушовири калони иқтисодӣ, Дилшод Одинаев –мушовири иқтисодии Котибот бо Филип Ридл мушовири ширкати “VSO International” баргузор гардид.

Дар вохӯри масъалаҳои фаъолияти гуруҳи корӣ ва зергуруҳҳои он, инчунин қадамҳои минбаъда баррасӣ гардиданд.

Ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки баъди анҷом ёфтани сафарҳои зергуруҳҳои гуруҳи корӣ оид ба раводид ва бақайдгирӣ, иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳӣ, хизматрасонӣ дар фурудгоҳҳо, дигар гузаргоҳҳои сарҳадӣ ва омӯзиши ҳадамоти хизматрасонии муштариён, омор ва маълумот ҳисобот ва тавсияҳои мушаххас вобаста ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар баҳши сайёҳӣ барои минбаъд пешниҳод намудан ба ҷаласаи навбатии Шӯрои машваратӣ таҳия ва омода менамоянд.

Рӯзи 19 сентябри соли 2013 миёни Завқичон Завқиев - Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва Кристофер Миллер - Роҳбари Намояндагии Корпоратсияи Байналмилалӣ Молиявӣ дар Тоҷикистон мулоқоти дучониба баргузор гардид.

Зимни вохӯрии мазкур масоили ҳамкориҳои дучониба вобаста ба татбиқи ислохотҳои дар доираи Шӯро гузаронидашуда, аз ҷумла соддагардонии расмиёти хуччатҳои сармоягузoron, рушди баҳши сайёҳӣ ва “Пешбурди соҳибкорӣ” мавриди муҳокимаи ҷонибҳо қарор гирифт.

Дар ҷавоб ба дархости Завқичон Завқиев Кристофер Миллер изҳори омодагӣ намуд, ки ба масъалаҳои дастгирии гуруҳи корӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар баҳши сайёҳӣ, беҳтар гардидани нишондиҳандаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар “Пешбурди соҳибкорӣ” ва маблағгузории сомонӣ Котиботи Шӯрои машваратӣ мусоидати ҳамаҷониба менамояд.

Ҷонибҳо тасмим гирифтанд, ки минбаъд ҳам ҳамкориҳои муфидро идома медиҳанд.

Рӯзи 20 сентябри соли 2013 мулоқоти дучонибаи Завқичон Завқиев - Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ бо профессор Филип Ридл – мушовири байналхалқӣ оид ба баҳши сайёҳӣ баргузор гардид.



Зимни вохӯрии мазкур мавзӯи сафарҳои зергуруҳҳои гуруҳи корӣ мавриди муҳокима қарор дода шуд. Натиҷаи сафарҳои зергуруҳи гуруҳи корӣ оид ба раводид ва бақайдгирӣ ба Раёсати консулии Вазорати корҳои хориҷӣ, Хадамоти шиносномадиҳию бақайдгирии Вазорати корҳои дохилӣ ва сафари зергуруҳи гуруҳи корӣ оид ба маълумот ва омор ба Оҷонсии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хуб арзёбӣ гардида, ҷонибҳо ба нақша гирифтанд, ки ҳафтаи оянда вохӯриҳои алоҳидаи ҳар як зергуруҳ баргузор гардида, дар онҳо тавсияҳо ҷиҳати ҳалли мушкилоти ҷойдошта муҳокима гарданд.

Инчунин ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки якҷо таҳлили вазъи сармоягузорию дар баҳши сайёҳӣ бо тавсияҳои муштарак таҳия менамоянд.

ОМОДАГӢ БА ҶАЛАСАИ НАВБАТИИ ШҶРОИ МАШВАРАТӢ

Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорию ҷараёни интиҳоби мавзӯҳо (филтратсия)-ро ҷиҳати баррасии онҳо дар ҷаласаи ояндаи Шӯрои машваратӣ, инчунин омодагӣро ба ҷаласаи 12-уми Шӯрои машваратӣ оғоз намуд.

Аз ин лиҳоз, мувофиқи Низомномаи Шӯрои машваратӣ ҷиҳати иҷрои супориш оид ба гузаронидани мулоқотҳо бо соҳибкорон аз Раиси Иттифоқи бизнес ассосиатсияҳои вилояти Суғд – Масъуда Тюраева, директори ширкати “Помир Энерҷӣ, намояндаи баҳши хусусӣ дар Шӯрои машваратӣ - Далер Ҷумаев ва роҳбари Ҷамъияти дорой масъулияти маҳдуди “К.Даврон” -Баҳром Рустамов эҳтиромона хоҳиш карда шуд, ки бо соҳибкорони фаъоли минтақаҳои худ мулоқот намуда, фикру ақида ва тавсияҳои онҳоро ба унвони Котиботи Шӯрои машваратӣ то санаи 17 августи соли ҷорӣ манзур намоянд.

Вобаста ба ин ба унвони Котибот маълумот оид ба мулоқоти доиргардида бо соҳибкорони фаъоли Вилояти Мухтори Бадахшони Кӯҳӣ, вилояти Суғд ва шаҳри Кӯлоб фикру ақида ва тавсияҳои онҳо пешниҳод карда шуд, ки онҳо дар ҳоли баррасӣ ва муоина қарор доранд.

Рӯзи 26-уми сентябри соли 2013 дар дафтари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорию вохӯрии бисёрҷонибаи намояндагони Котиботи Шӯрои машваратӣ бо шарикони асосии рушд, аз ҷумла Корпоратсияи Байналмилалӣ Молиявӣ, Агентии Олмон оид ба ҳамкориҳои байналхалқӣ, Агентии Швейтсария оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ, Бонки Аврупоии Таҷдид ва



Рушд, Намояндагии Иттиҳоди Аврупо, Бонки Ҷаҳонӣ ва ташкилоти Британияи Кабир “VSO International” баргузор гардид.

Дар қисмати аввали вохӯрӣ Роҳбари Котибот Завқиҷон Завқиев шариконро оид ба чараёни ислоҳоти дар доираи фаъолияти Шӯро якҷо бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқшуда, аз ҷумла ислоҳот дар бахши шарикии давлат ва бахши хусусӣ, андозбандии тиҷорат, бахши сайёҳӣ, суғурта, шомил гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсияи Гаага (Конвенсияи Апостил) оиди барасмиятдарории ҳуҷҷатҳо ва ташкили рейтингҳои кредитии соҳибхитиёрии давлат маълумот дод. Инчунин масъалаҳои мониторинги чараёни иҷрои қарорҳои Шӯрои машваратии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва омодагӣ ба ҷаласаи навбатии Шӯро баррасӣ гардид.

Дар қисмати дуюми вохӯрӣ ҷонибҳо оид ба дигар ҷанбаҳои ҳамкориҳои минбаъда мубодилаи афкор намуданд. Шарикони рушд қаноатмандии ҳешро нисбати чараёни татбиқшавии ислоҳот дар доираи фаъолияти Шӯрои машваратӣ, инчунин омодагии худро ҷиҳати расонидани мусоидати зарурӣ дар ҳамкориҳои минбаъда изҳор намуданд. Махсусан Бонки Ҷаҳонӣ дар расонидани кӯмаки техникӣ дар ислоҳоти бахши суғурта, ҳайати Иттиҳоди Аврупо дар татбиқи “Равзанаи ягона” барои амалисозии амалиётҳои содиротию воридотӣ, Корпоратсияи Байналмилалӣ Молиявӣ, Агентии Олмон оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ ва Агентии Швейтсария оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ дар татбиқи ислоҳот дар бахши сайёҳӣ, шарикии давлат ва бахши хусусӣ, танзими андозӣ ва низоми иҷозатдиҳӣ мусоидат хоҳанд кард.



Бо эҳтиром,

*Кормандони Котиботи Шӯрои машварати назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ*

*Завқиҷон Завқиев - Роҳбари Котибот
Нумон Абдуҷаборов - мушовири калони иқтисодӣ
Дилшод Одинаев - мушовири иқтисодӣ
Манучехра Мадҷонова - мушовири иқтисодӣ
Сафарбӣ Файзова - ёвари маъмурӣ*